

**«РАВЗАТ-УЛ-МУЛУК»-И
 МУҲАММАД
 ИБНИ МУҲАММАДИ
 ХУЧАНДӢ
 «РАВЗАТ-УЛ-МУЛУК»
 МУҲАММАДА ИБН
 МУҲАММАДИ ХУДЖАНДИ**
**"RAVZAT-UL-MULUK"
 BY MUHAMMAD IBN
 MUHAMMADI KHUJANDI**

Насридинов Фахриддин Абдуманонович,
 доктори илми филология, профессори кафедраи
 забон ва адабиёти тоҷики МДТ «ДДХ ба номи
 акад. Б. Гафуров (Тоҷикистон, Хуҷанд)

Насридинов Фахриддин Абдуманонович,
 доктор филологических наук, профессор
 кафедры языка и литературы ГОУ «ХГУ имени
 акад. Б. Гафурова» (Таджикистан, Худжанд)

**Nasriddinov Fakhriddin Abdumanonovich, Dr. of
 Philology, Professor of the Department of Tajik
 Language and Literature, SEI "KhSU named after
 acad. B.Gafurov E-mail: fahr79@mail.ru**

Калидвоҷаҳо: «Равзат-ул-мулук», Хуҷанд, Муҳаммад ибни Муҳаммади Хуҷандӣ, Музейи
 Тӯпқотисарой, Аҳмади солис, Қуштами Носирӣ, нусха, нусханиносӣ, донишмандони тоҷик

Дар мақола «Равзат-ул-мулук»-и Муҳаммад ибни Муҳаммади Хуҷандӣ (соли таълиф 755
 ҳ./1354 м.) муаррифӣ гардидааст. Мавзӯъ дар чаҳор мабҳас ба таври алоҳида мавриди баррасӣ
 қарор гирифтааст. Якум: Баррасии нусханиносӣ. Дар ин мабҳас бо шевай нусханиносии тавсифӣ
 ва таъриҳӣ хусусиятҳои муҳимми шинохти дастхатти асар, ба мисли навъи ҳат, когаз, ҷилд,
 заҳрия, тарқима, шевай китобат, котиб, таърихи истинсаҳ ва г. муфассал таҳқиқ шудааст.
 Дуюм: Шаҳсияти муаллиф. Дар мабҳаси мазкур бо такя бар матни асар ва сарчаимаҳои
 мӯътамад шаҳсияти муаллиф бозшиносӣ гардидааст. Сеюм: Соҳибдавлате, ки китоб ба ў
 баҳшида шудааст. Таҳқиқи масъалаи ин мабҳас асосан бар асоси сарчаимаҳои таърихии асри XIV
 анҷом ёфта, дар он рӯзгори амире, ки асар ба ў эҳдо гардидааст, бо асноди нодир баррасӣ
 ёфтааст. Чорум: Тарқиб ва тарҳи таълиф. Мабҳаси мазкур шомили гузории дақиқ аз соҳту
 тарқиби асар мебошад. Дар он ҳамаи қисматҳои асар бо зикри унвони бобу фаслҳо ва зербаҳсҳо
 дақиқ нишон дода шудааст.

Ключевые слова: "Равзат-уль-мулук", Худжанд, Мухаммад ибн Мухаммад Худжанди, музей
 топографов, Аҳмад солис, Қуштами Насири, копия, копирайтинг, таджикские ученые

В статье «Равзат-уль-мулук» был представлен Мухаммад ибн Мухаммад Худжанди (755 г. н.
 э.)./1354 м.). Тема обсуждалась отдельно в четырех мабхасах. Первое – обзор копирайтинга. В
 этом контексте описательным и историческим способом копирайтинга определяются важные
 особенности распознавания рукописи, такие как тип письма, бумага, том, переписка, стиль
 письма, секретарь, история стенографии и т.д., что подробно исследовано. Второе – личность
 автора. В данном контексте, опираясь на текст произведения и надежные источники, личность
 автора была переосмыслена. В-третьих, государство, которому посвящена книга. Исследование
 этого вопроса в основном основывалось на исторических источниках XIV века, и в то время эмир,
 которому была посвящена работа, рассматривался на основе редких документов. В-четвертых:
 состав и дизайн сочинения. Данный тезис включает в себя точный отчет о структуре и составе
 работы. В нем четко обозначены все части работы с указанием названий глав, разделов и подразделов.

Keywords: "Ravzat-ul-muluk", Khujand, Muhammad ibn Muhammad Khujandi, topographers'
 museum, Ahmad solis, Kushtami Nasiri, copy, copywriting, Tajik scholars

In the article "Ravzat-ul-muluk" Muhammad ibn Muhammad Khujandi (755 CE/1354 m) was
 presented. The topic was discussed separately in four mabhasas. The first is an overview of copywriting. In
 this context, the descriptive and historical way of copywriting determines the important features of
 manuscript recognition, such as the type of writing, paper, volume, correspondence, writing style,
 secretary, history of shorthand, etc., which is studied in detail. The second is the identity of the author. In
 this context, relying on the text of the work and reliable sources, the identity of the author was rethought.
 Third, the state to which the book is dedicated. The study of this issue was mainly based on historical
 sources of the 14th century, and at that time the emir to whom the work was dedicated was considered on
 the basis of rare documents. Fourth: the composition and design of the essay. This thesis includes an
 accurate report on the structure and composition of the work. It clearly identifies all parts of the work
 with the names of chapters, sections and subsections.

Донишмандони Хуҷандшарҳ бо оғаридани осори арзишманду пургӯҳар дар ташаккули
 тамаддуни башар ва муаррифии тоҷикон дар саросари ҷаҳон саҳми назаррас гузоштаанд.

Шумори бештари осори онҳо то имрӯз муаррифӣ наёфта ва асноди онҳо ба муюнилоти илмӣ кашида нашудаанд. Яке аз чунин осор «Равзат-ул-мулук»-и Муҳаммад ибни Муҳаммади Хучандӣ мебошад. Асари мазкур аз ҷумлаи осори нодири донишмандони Хучанд буда, бо вуҷуди арзиши баланди илмию адабӣ доштан, аз назари пажуҳишгарон дур мондааст. Ин ҷо бо дарназардошти аҳамияту сухулати дарки арзиши асар онро дар бахшҳои алоҳида бозшиносӣ ва баррасӣ менамоем.

1. Баррасии нусхасиносӣ. Аз «Равзат-ул-мулук»-и Муҳаммади Хучандӣ нусхае мунҳасир ба фард ва ягона маҳфуз мондааст. Ин нусха дар китобхонаи Музейи Тӯпқописарой, маҷмуаи Аҳмади солис, таҳти шумораи А1511 нигаҳдорӣ мешавад. Нусха комил буда, дорои 199 вақар бо андозаи 18, 5x13, 5 см мебошад. Матни китоб аз барги 16 бидуни сарлавҳу катибае оғоз гардида, дар 195a ба поён расидааст. Забони асар арабист. Навъи хат насхи ҷалист. Андозаи матн ба 12x9 см баробар аст. Матн дар ҳар саҳифа дар 17 сатр китобат шудааст. Нусха тазҳибкорӣ ва ҷадвалкашӣ надорад. Ҷилди нусха ҷармии ҷигарранг буда, дар рӯй турунҷи ороста бо ташъири наботӣ дорад. Дар канораи он номи китоб навишта шудааст. Дар заҳрия, болои саҳифа ҷумлаи «ъан матрукоти Муҳаммадпошо ал-марҳум» (Яъне, ин нусха аз бозгузоштаҳои марҳум Муҳаммадпошо аст) дарҷ ёфтааст. Сипас, дар поёни ин навишта, самти рост, бо хати бузургтар «Тасаввуф» навишта шудааст. Баъдан таҳти унвони «Ли-л-мусанниф» дар васати қисмати нисфи болои саҳифа дар ҷаҳор байт муноҷот ва ашъори мултамиսона ба боргоҳи Ҳақ таоло марқум гардидааст. Зери он дар самти чапи саҳифа муҳри росткунҷаи Музейи Тӯпқописарой, ки дар он шумора ва ҷои нигаҳдории нусха дар маҷмуаи Аҳмади солис аз китобхонаи музейи мазкур сабт аст, зада шудааст. Дар барги 1a, дар миёнаи саҳифа, дар се сатр бо хати сулси дурушт номи асар ба сурати «Китобу «Равзат-ул-мулук фи-л-одоби ва-л-аҳлоқи ва-с-сулук» китобат гардидааст. Дар поёntari samti rosti sahifa muhri mudavvar zada shuda, ki dar on imzovu tufrovi voqif va ҷumla «Al-ҳамdu lillah-ohi-l-lazî ҳadonu lihzoz va mo kunnâ li nahtâdâj lav lo an ҳadonallohu» (porae az oati 43-umi surai Aъrof) naқш ёftaast. Dar xošiāyi boloi in sahifa, fawqî nomi kitob dar ҳajdaҳ satr chand maғhûm va kâlima bo istinod ba «Ҳadoik-ул-ahdok» tavzeҳi lugavî ёftaast. Az ҷumla, «al-Husolatu – hâja ar-radiyû min kûlli shâyîn. Va minhû қavluҳu alayҳissâlam: «Lo taqum-üs-coatû illo ъâlî hûsolatin minâ-n-nosî». Va қavluҳu al-oxârû li Abdiulloh ibn Umar: «Kâifa anta izo bâkîyata fi hûsolatin minâ-n-nosî...». In naviшta ba suratî kâme muvarraf az боло ба поён kitobat gardiдаast. Қismati poёni sahifa niz naviшtae dorad. On bo қalamî kotibi nusxa bar akxi naviшtaи xošiāyi boloi, dar samti chap, dar ҷoи xolii poёni nomi kitob va muhri mudavvar, dar shaҳ satr ba in surat omada: «Al-ҳamdu lillah-ohi ъâlâ-ł-holiqî-ł-lazî waҳaba li fi-ł-kibare valadan azizan, aazzallohu fi-d-dorâyîn va sammaytu biâxsâni-ł-asmoi va aсъadihim «Sâdulloh ibn Ҳasan» fi sominî aйёmi safari va fi javmi-с-sabti xatamallohu bi-ł-hâyri va-з-zaafari fi torixi sanata sabъîn va hamסina va samonumiati (barobar bo 18-umi fevrali soli 1453 melodi). Alloҳumma tavvîl umraҳu bi-ł-hâyri va-л-ilmi va-с-saodati. Va-л-ҳamdu lillah-ohi-l-ъolâminâ».

Котиб нусхаро бозхонӣ намуда, дар xošiāyi va goҳe dар болoи satr tasxeҳu isloҳotи худro дарҷ farmuдаast. Dar kanori sahifa choy-choy tavzeҳu xošiāyi niz nigoшtaast. Ҷolib ast, ki chande az in tavzeҳu ҳavoшӣ bo zaboni forsî maboшand [nig. xošiāyi barghoi 27a, 42a, 76b, 100a, 111b, 1456 va f.]. Nusxa rikobaguzorӣ shudaast. Tavaҷchukh bar on va matn ravshan menamoyd, ki varaqhoo nusxa murattab va ҳama dар ҷoи xud maboшand.

Муаллиф kitobro dар ibtidoi moҳi зулқâъdaи soli ҳaftсаду panҷoҳu panҷ ba itmom расонидаast. Чунонки dар tarқima omada: «Va қad faрагa min tanқimihî va taъlifihi va ҷamъihî Muҳamмad ibn Muҳamмad ibn Muҳamмad al-Huchandî, gaഫarallooҳu laҳu va livolidaiҳi va լicamii-ł-muslimina innaҳu ҳuva-ł-ғafur-ur-rahim. Va konâ zolika fi ғurrati шaҳri-ł-muboraki zi-ł-қâъdati sanata hamסina va hamסina va sabъamiati» [20, c. 1946-195a] (Tarҷuma: Ҳamoно, az nigoриш, taъliф va ҷamъi ин kitob Muҳamмad ibn Muҳamмad ibn Muҳamмadi Huchandî, Hudoванd ūvu volidainash va ҳamaи musalmononro bibaҳshad, ki ҳaroина ū baҳshandaи meҳrubaн ast, forif omad. Va in dар ibtidoi moҳi muboraki zulқâъdaи soli ҳaftсаду panҷoҳu panҷ (barobar bo oxiri nojabri soli 1354 melodi) bud). Nusxa zoҳiran az rӯji nusxai mualлиf istinsoh гардидаast. Kotiб dар nixояti matn taъrihi itmomni kitobati худro chunin naviшta: «Va қad vaқaa-ł-farogu min kitobati ҳozixi-n-nusxati fi javmi-ł-hâmisi fi vaқti қiёmi-ш-shamci ila-ł-istivoi fi avohiro rabiiiloҳiro sanata 852» [20, c. 195a] (Tarҷuma: Ҳamoно, az kitobati in nusxa dар rӯzi panҷshanbe, dар vaқti қiёmi oftob bар istivo, dар oxirҳoi рабeuloҳiro soli 852 (barobar bo oxirtari moҳi iunii soli 1448 melodi) farogat surat girif).

Пас аз хатми китоб бо фосилагузории ду сатри холӣ матолибе дар даҳ саҳифа (195a-199б) муттасил бо хати котиби нусха навишта шудааст. Ин матолиб бо мавзуи китоб наздик буда, аксар гузидаҳое аз гуфтори асҳоби киром ва орифону ҳакимон дар мавриди ирфон, сиёсату мулқдории одилона, тасаввуфи амалӣ ва ғ. мебошанд. Котиб ин матнро, бо вуҷуди ба ҳам муттасил будан, бо ду хат навиштааст. Оғоз ва мутуни форсӣ бо хати насхӣ таҳаввулёфтai мутамоил ба настълиқ китобат гардида, ки навиштаи ҳошияи болои барги аввали нусха (1a) низ бо ҳамин қалам аст. Боқӣ мутуни арабӣ айнан бо ҳамон хати насхест, ки матни китоб бо он навишта шудааст.

Аз қайди котиб дар заҳрия, чунонки болотар дар мавриди фарзанди писар ёфтанаш оварда шуд, бармеояд, номи ў «Ҳасан» буда ва нусха то он замон (857/1453) дар дасти худи ў қарор доштааст.

2. Шахсияти муаллиф. Муаллифи китоб, чунонки дар тарқима омада, Муҳаммад ибни Муҳаммад ибни Муҳаммади Ҳучандист. Дар сарчашмаҳо роҷеъ ба бузургмарде ҳучандӣ бо чунин ному нисба, ки китоберо бо номи «Равзат-ул-мулук» дар миёнаи асри ҳаштуми ҳичрӣ/чаҳордаҳуми мелодӣ тадвин намуда бошад, маълумоти хосса ба назари инҷониб нарасид. Аз куня ва алқобу ановини илмию эҳтиромии ў, ки дар маърифати бештар кумак менамояд, дар нусха чизе ба ҷашм намерасад. Он чи дар сарчашмаҳо ба назар расид, танҳо падари Ҷалолуддин Аҳмади Ҳучандӣ (тав. 719/1319 – ваф. 802/1399-1400) аст, ки дар давраи мавриди назар зиста, номи худ, падар ва бобояш «Муҳаммад» аст. Ибни Ҳаҷари Асқалонӣ, Шамсуддин Саҳовӣ, Тақиуддин Тамимӣ ному насад ва нисбай донишманди номвари тоҷик аллома Ҷалолуддин Аҳмади Ҳучандиро «Аҳмад ибни Муҳаммад ибни Муҳаммад ибни Муҳаммад ибни Муҳаммади Ҳучандӣ» навиштаанд [9, с. 83; 10, 2, с. 156; 15, 2, с. 194; 14, 1, с. 148; 18, 2, с. 89]. Чунонки дида мешавад, номи падари Ҷалолуддин Аҳмади Ҳучандӣ, падарбузург, ҷадди аъло ва ҳатто ниёи бузурги ў ҳама «Муҳаммад» аст. Даврони камолоти падари ў низ ба миёнаи асри ҳаштуми ҳичрӣ/чаҳордаҳуми мелодӣ рост меояд. Саҳовӣ падари ў ва ҷадду падарбузургашро аз уламо хондааст [15, 2, с. 201; 14, 1, с. 152]. Абӯабдуллоҳ ибни Марзӯқ падари ўро бо авсофи имоми аллома, қудваи акбару ашҳар ёд намудааст [15, 2, с. 200-201]. Ҳамчунин, Саҳовӣ аз баъзе қутуби муҳимро дар назди падари худ бо баҳс хондани Ҷалолуддини Ҳучандӣ гузориш додааст [15, 2, с. 196; 14, 1, с. 149]. Мусанниф дар мавриде аз шунидани матлабе аз машоҳи худ аз Исфечоб ёд карда, ки ин бар ҳузури ў, ҳадди ақал(л) то аҳди камолот, дар сарзамини хеш – Мовароуннаҳр ишора дорад [20, с. 159б].

Аммо Ибни Ҳаҷар ва Саҳовӣ таъкид намуда, ки Аҳмад то бистудусолагӣ дар зодгоҳи худ – Ҳучанд илм омӯхтааст. Пас аз он барои такмили дониш ба сафар баромада, таҳмин понздаҳ сол дар шаҳрҳои Мовароуннаҳр ба фаро гирифтани илм машғул шудааст. Сипас ба Шому Ҳичзор сафар карда, ниҳоят дар Мадина сукунат ихтиёр намудааст [10, 2, с. 156; 14, 1, с. 148; 15, 2, с. 195]. Мувоғики гузориши муаллифи «Завъ-ул-ломеъ» ва «ат-Тухфат-ул-латифа» падари Аҳмади Ҳучандӣ дар тарбияти фарзанди навҷавони худ аз донишмандони дигар низ баҳра бурдааст [15, 2, с. 195; 14, 1, с. 149]. Ҳамчунин, дар «Завъ-ул-ломеъ» омада, ки падарааш аз ватани худ ба ў навишт ва ў дар Мадинаи шарифа қарор дошт [15, 2, с. 201; 14, 1, с. 153].

Аз ин рӯ, агар баъзе фарзияҳоро канор гузорем, зоҳирان, падари Ҷалолуддин Аҳмади Ҳучандӣ дар Ҳучанд мезиста ва муаллифи «Равзат-ул-мулук» бошад, дар қаламрави давлати Бани Қаловун, ба занни ғолиб, дар сарзамини Шом рӯзгор мегузаронидааст. Ба ин мӯчиб, ба қатъият наметавон гуфт, ки мурод аз «Муҳаммад ибни Муҳаммад ибни Муҳаммади Ҳучандӣ» падари аллома Ҷалолуддин Аҳмади Ҳучандист.

Дар матни «Равзат-ул-мулук» роҷеъ ба ҷаҳони эътиқодӣ ва мактаби фиқҳии мусаннифи китоб Муҳаммад ибни Муҳаммад ибни Муҳаммади Ҳучандӣ асноди дақиқ ба назар мерасад. Бар асоси онҳо метавон гуфт, ки ў аҳли суннат ва ҷамоат буда, ба тасрехи худи ў китобу суннат тақяғоҳи назарии андешаҳои ў ҳисоб меёбанд [ниг. 20, 2а, 10б, 183а, 184а ва ғ.]. Дар фиқҳ андешаи Имом Абӯҳанифа ва Имом Шофеиро (рҳ) баён доштааст. Ба он мӯчиб, ки нахуст раъи Абӯҳанифаро меоварад, имкон дорад, аз ҳанафиён бошад [ниг. 20, 45б, 46а].

Ҳамчунин, бояд афзуд, ки мусаннифи китоб дар адабу ирфон бар мақоми устодӣ расида, аз онҳо вуқуфи комил доштааст. Шевай ниғориш, усули тарҳу баррасӣ, истидполу истишҳод, нақду баррасӣ, баҳусус насири мавзуну қаринаҳои оҳангини навиштаҳои ў, ки китобро арзиши баланди илмию адабӣ баҳшидаанд, ин назарро таъкид мебахшанд. Ҳамчунин, баҳси ў роҷеъ ба вазну қолаби шеърӣ [ниг. 20, с. 158б-159а] таъйидбаҳши андешаи мазкур мебошад. Бо эътиමод ба заҳрияи нусха метавон гуфт, ки ў раҳёфтai ҳарими суханварӣ буда, шеър низ месурудааст. Намунаи шеъри ў дар заҳрия таҳти унвони «Ли-л-мусаннифи» (Яъне, шеъри зерин сурудаи мусанниф аст) дар ҷаҳор байт маҳфуз мондааст. Чунонки омада: «Ли-л-мусаннифи:

Ё Рабби, анта гиёс-ул-мустаҷира бихи,

*Анта-д-далылу лиман тоҳа-т-тариқа биҳи.
Ё мунқиза-л-мубталайиши-л-лаҳфони мин ҳатари,
Ё олиман сирра қалбӣ фӯ тақаллубиҳи,
Ё мунҷия-л-ҳолики-л-лаҳфони мин миҳани,
Ё фолиқа-с-субҳи мин дайчурни гайҳабиҳи,
Ҷааҷил биҳаққика ё мавлоя мултамасӣ,
Ванзур ило гоғилии ъаммо юроду биҳи.*

Бояд тазаккур дод, ки Саховй дар «Тухфат-ул-латифа» ин ашъорро зимни тарчумай фарзанди Чалолуддин Аҳмади Хуҷандӣ – Бурхон Абӯмуҳаммад Иброҳим ибни Аҳмад ибни Муҳаммади Хуҷандӣ (тав. 779/1377 – ваф. 851/1447) (яъне, агар падари Аҳмади Хуҷандӣ будани мусаннифи китоб сабит ёбад, аз набераи ў) овардааст. Аммо қабл аз он навишта, ки ў дар баъзе истидъоот ва хоҳишномаҳояш ашъореро навиштааст. Аз ҷумла, «Ё Рабби, анта...» [14, 1, 64-65]. Аммо чунонки мебинем, нафармуда, ки шеъри худи ўст.

3. Соҳибдавлате, ки китоб ба ў бахшида шудааст. Мұхаммади Хұчандй китобро ба «Амир Қуштами Носирй» ном фармонравое эхдо намудааст. Худ дар фароварди дебоча муфассал аз ин бобат сухан ба миён оварда, ки нукоти мұхимми он ба қарори зайл аст: «Саммайтуху «Равзат-ул-мулук фи-л-одоби ва-л-ахлоқи ва-с-сулук» ... ва қаалтуху тұхфатан ва хадийятан ило мақарри ман талаға мин бурчи-с-саодати шамсан ... ва ҳұва-л-лазій фуввиза умурға чамии-л-білоди ило раъиҳи ва мақосиду чүмхури-л-ибоди ило имзоиҳи, аъній биҳи ал-Қара-л-Ашраф ал-Амир Қуштам ан-Носирй, аazzаллоху ансораҳу ва зоаға иқтидораҳу ва адома суураҳу ва баҳчатаҳу ва ҳараса ъани-л-оғоти мұхчатаҳу...» [20, За-36]. (Тарчума: Ин китобро «Равзат-ул-мулук фи-л-одоби ва-л-ахлоқи ва-с-сулук» ном ниҳодам ... ва онро ба боргоҳи касе, ки аз бурчи саодат ҳуршедвор тулуғ намудааст, ҳамчун тұхфаву ҳадя тақдим доштаам... Ў ҳамонест, ки умурға ҳамаи билоду мақосиди тамоми ибод ба имзову тавқеи ў вогузор шудааст, муродам аз ин Қаро Ашраф Амир Қуштами Носирист, Худованд ёварони ўро иззат бахшад, тавонояшшо дучанд созад, сууру шодмониашшо давомият арzonй фармояд ва равонашшо аз газандхо нигоҳдорад).

Аз гузориши сарчашмаҳои таърихӣ равшан мегардад, ки мурод Амир Сайфуддин Қуштам ибни Абдуллоҳи Носирӣ мебошад. Ӯ аз умарои салотини қаловунии турк (Бани Қаловун) буд. Ин хонадон дар асри XIV дар сарзамини Миср ва Шому Ҳичоз фармонравӣ доштанд. Қуштам, ки бештар бо «ро» ба сурати «Қуштамур» ёд мешавад, аз ғуломону хосагони малик Носир (Ҳасан) ибни Носир (Муҳаммад) ибни Қаловуни Солехӣ буд. Аз ин малик Носир (тав. 735/1335 – ваф. 762/1361) дар таърихи Миср ва Шому Ҳичоз ба некӣ ёд мешавад ва аз ӯ ёдгориҳое то имрӯз маҳфуз мондааст. Ӯ бори аввал дар ҷавонӣ соли 748/1347 ба салтанат расида, то соли 752/1351 ҳукмронӣ намудааст ва бори дувум соли 755/1354 бар таҳт нишаста, то расидан ба шаҳодат дар соли 762/1361 фармонравӣ кардааст [барои тафсил ниг. 23, 1, с. 144-145; 5, 10, с. 315-318; 8, 2, с. 38-40; 6, 18, с. 499, с. 535, с. 564, с. 625; 3, 2, с. 216 ва ғ.]. Амир Қуштам, ба сабаби чунин пайванд бар малик Носир, нисбай «Носирӣ» гирифтааст. Ӯ аз аввалин давраи ҳукмронии малик Носир канори ӯ қарор доштааст. Муаллифи «Итҳоф-ул-варо биахбори Умми-л-қуро» аз маъмурияти ӯ, ки аз ҷониби малик Носир дар соли 752/1351 барои адой амре дар Ҳичоз уҳдадор гардида буд, гузориш додааст [7, 3, с. 254]. Вақте ки малик Носир соли 755/1354 дигарбора бар таҳт менишинад, амир Қуштам боз аз хосагони ӯ қарор мегирад. Малик Носир ӯро ҳочибу пардадори худ таъйин менамояд ва муддате нагузашта ба мансаби вазирий мерасад [5, 10, с. 304].

Амир Құштам аз чониби малик Носир ва салотини дигаре, ки пас аз ӯ бар сари тахти ин хонадон нишастанд, мансаби амирии Миср, Димишқ, Ҳалаб, Таробулус ва Сафадро ба навбат дар солхой мұхталиф бар ухда доштааст [16, 2, с. 200; 22, с. 148; 5, 11, с. 3-4, с. 54, с. 240; 21, 3, с. 156; 17, 2, с. 362; 8, 3, с. 249].

Муаллифи «Торихи Сафад» навишта: «Қуштамур марде бузургвор, пурхайр ва дур аз бадӣ буд. Ҳар гоҳ ваъда медод, вафо мекард. Пайваста инъому эҳсон менамуд. Пойбанди мудорисаву омӯзиши Қуръон буд» [22, с. 148]. Мусаннифи «Иълом-ун-нубало биторихи Ҳалаби-ш-шахбо» гуфта: «Амир Қуштамур амире бузург, кордон, некӯманзар, фасеху равонгуфтор ва котибу ҷавонмард буд» [17, 2, с. 364].

Амир Күштам аз худ вақфу ободониҳои зиёд ба ёдгор гузашта, ки «Мадрасаи қүштамия» дар Құдс [19, 2, с. 92], «Бемористони Даққоқй» дар Димишқ [24, с. 1, с. 19, с. 52], «Чомеи Зохирй»-и Сағад ва маъзанай он [22, с. 148] аз чумлаи онҳо мебошанд.

Амир Құштам соли 770/1369 бори дувум ба сарварии Ҳалаб мансуб мегардад. Пас аз чанд моҳ дар ҳамин сол барои сарқўбии тоифаи арабони саркаш бо лашкар аз Ҳалаб берун омада, дар минтақае бо номи «Талли султон» бо онон даргир мешавад ва ҳамон ҷо ба шаҳодат

мерасад. Ин воқеа рӯзи чумъа, 17-уми зулхиччай соли 770 хичрӣ/23-уми июли соли 1369 мелодӣ рух додааст ва дар он ҳангом умри ўз шашт бештар будааст [17, 2, с. 363-364; 21, 3, с. 156; 5, 11, с. 54]. Имрӯз оромгохи ўз дар беруни Ҳалаб, дар турбате бо номи «Чомеъ-ул-мақомот» маҳфуз аст [17, 2, с. 364].

4. Таркиб ва тарҳи таълиф. Мусанниф муҳтавои китобро дар қолаби дебоча, муқаддима, се қисми умда ва хитомия рехтааст. Бо чунин тафсил, ки матни китоб аз саҳифаи 1б бо дебочаву сароғози шево шурӯъ шудааст. Дебоча бо ояти тасмия оғоз ёфта, нахуст қисмати таҳмидияи он омадааст. Пас аз он мусанниф аз мақсаду ангезаи тасниф, зарурату аҳаммияти тадвин, тақсиму боббандӣ, номгузории китоб ва тақдиму эҳдои он ба амире соҳибдавлат сухан намудааст (1б-3б).

Баъд аз чунин дебоча қисмати аслии китоб шурӯъ шудааст. Дар ибтидо ҳамчун вуруд ба баёни мавзуъ муқаддимаи илмӣ нигориш ёфтааст. Ин қисмат шомили се баҳш буда, ҳар яке зери унвони «Муқаддима» (Муқаддимат-ул-у(в)ло; Муқаддимат-ус-сонияту; Муқаддимат-ус-солисату) омадааст (3б-9а). Баҳши савум, ки таҳти номи «Муқаддимат-ус-солисату» омадааст, муфассалтарини онҳо буда, дар зимни худ ҷаҳор баррасии ҳосаро зери сарлавҳи «Танбех» дорад. Пас аз ин, се қисм ва бобҳои асосии китоб бо чунин тарҳ оғоз шудааст:

ал-Қисм-ул-у(в)ло: Фӣ баёни-л-одоби (9а-75а). Дар ибтидо ду муқаддима омада – «ал-Муқаддимат-ул-у(в)ло: Фӣ баёни шарафи-л-илми ва фазилатиҳи» (9а-10б) ва «ал-Муқаддимат-ус-сонияту: Фӣ баёни фазилати-т-таълими ва-т-тааллуми» (10б-11б). Пас аз ин ду муқаддима, мавзуъ дар бисту панҷ боб (fasl) муфассал баёну таҳлил ёфтааст. Ҷанде аз ин бобҳо дорои мабҳасу зерфаслҳо буда, дар онҳо таҳти унвонҳои ҳосаи «муқаддима», «танбех», «фоида» ва «fasl» мавзуи боб баёну баррасӣ ёфтааст. Мисли, боби аввал – «Фӣ баёни одоби-л-мутааллими» шомили даҳ муқаддима (11б-17б), боби дуюм – «Фӣ одоби-л-муаллими» фарогири ҳашт танбех (17б-22а), боби ёздаҳ – «Фӣ одоби-л-вузуи» дорои як «танбех» (30а-32б), боби дувоздаҳ – «Фӣ одоби-с-салоти» шомили ду «fasl», боби сездаҳ – «Фӣ одоби-с-савми» дорои як «фоида» (36б-39а), боби ҳабдаҳ – «Фӣ одоби-л-ҳаҷчи ва фазилатиҳи» дорои як «танбех» (44б-49а), боби бисту як – «Фӣ одоби-н-никоҳи» дорои як «fasl» (58а-61б), боби бисту панҷ – «Фӣ баёни одоби ҳуқуқи-л-ақориби ва-р-раҳими ва-л-ҷориҳи ва-л-мамлукӣ» дорои як «танбех» (72б-75а).

ал-Қисм-ус-сонӣ: Фӣ баёни-л-ахлоқи (75а-144б). Ин қисм шомили ҳафт боб мебошад. Қисми мазкур бидуни муқаддима бо баёни бобҳо оғоз гардидааст. Аз аввоби ҳафтгона боби аввал – «Фӣ баёни афзалийяти-л-ахлоқи ўало соири-л-афъоли ва-л-аъмоли» (75а-81а) дорои мабҳаси «танбех»; боби ҷорум – «Фӣ баёни усули-л-ахлоқи ва уммаҳотиҳо» дорои се «баён» – «ал-Баён-ул-аввал» (94б-95а), «ал-Баён-ус-сонӣ» (95а-96б), «ал-Баён-ус-солис» (96б-99а); боби ҳафтум – «Фӣ баёни таҳзibi-л-ахлоқи ва муолаҷатиҳо битариқин тафсiliyin» дорои ҳабдаҳ «асл» – «ал-Асл-ул-аввал: Фӣ баёни моҳияти марази-л-истикбори ва-т-такаббури ва-л-кибри» (109б-113б), «ал-Асл-ус-сонӣ: Фӣ баёни моҳияти-л-учби» (113б-114б), «ал-Асл-ус-солис: Фӣ баёни моҳияти-л-ғазаби» (114б-117б) ва ба ҳамин ториқ то асли ҳабдаҳум – «ал-Асл-ус-собиу ӯашар: Фӣ баёни моҳияти марази-л-ишиқи ва ҳақиқатиҳи ва маншаҳи» (142а-144б) мебошад. Аслҳои ҳабдаҳгонаи боби ҳафтум ҳар як бо номи «fasl» дар худ зербахси алоҳидае низ доранд. Ҳамаи ин «fasl»-ҳо мувоғиқ бо рақами «асл» унвонгузорӣ шудаанд. Масалан, фасли асли панҷ – «ал-Фасл-ул-хомис», фасли асли даҳ – «ал-Фасл-ул-ӯшири» ва ба ҳамин минвол.

ал-Қисм-ус-солис: Фӣ баёни қайфийти-с-сулуки ило вусули ал-Ҳаллоқи (144б-194а). Ин қисм шомили се муқаддима ва понздаҳ боб мебошад. Дар ибтиди ин қисм қабл аз муқаддимаву аввоб дар ҳафт саҳифа одобу шартҳое, ки барои толибу солик дар паймудани ҷодаи ирфон муҳим мебошад, баён шудааст (144б-147б). Сипас, муқаддимаҳои сегона омада, ки дар онҳо ба масъалаҳои тавбаву инобат ва маншай онҳо, ислому имону эҳсон ва самарараву натиҷаҳои онҳо баёну тавзех ёфтаанд (147б-151б). Пас аз ин аввоби понздаҳгонаи қисм аз «ал-Боб-ул-аввал: Фӣ баёни-т-тавбати» (151б-153б) то «ал-Боб-ул-хомису ӯашар: Фӣ баёни-т-тавҳidi» (188а-194а) омадаанд. Дар ин бобҳо масъалаҳои тавба, инобат, иродат, риёзат, самоъ, ваҷду вуҷуд, шавқ, муҳабbat, ризо, маърифат, фано, бақо, талаб, ҷамъ ва тавҳid ҳар як дар алоҳидагӣ баёну баррасӣ гардидаанд.

Пас аз интиҳои боби понздаҳ қисмати хитомияи китоб омадааст. Ин баҳш унвони ҳосе надошта, мусанниф худ дар он бо иршоди соликон ва ниёишномае ҳосса аз ҳатми китоб сухан намудааст. Дар ниҳоят бо баёни ҳоҳиши ҷашмпӯшӣ аз лағзишҳои эҳтимолӣ ва зикри таърихи итноми ин таълиф китоб хотима ёфтааст. Пас аз он дар ҷумлае таърихи истинҳои нусха баён гардидааст.

Бешак, шоиста аст, ки масъалаҳои сабки таълифи усули баррасӣ, насри шевову мавзун, ҳусусиятҳои забониву балоғӣ, аҳаммияти илмиву ирфонӣ ва дигар вижагиҳои ин асари мондагор

мавриди баррасй қарор дода шавад. Чун таҳқиқи ин масъалаҳо аз тавони гунчиоши як мақола берун аст, орзумандем, ки дар пажуҳишҳои чудогона баррасии онҳоро анҷом бидиҳем.

Ҳосили баррасй равшан менамояд, ки китоби «Равзат-ул-мулук»-и Муҳаммад ибни Муҳаммади Ҳучандӣ аз осори нодирӣ донишмандони Ҳучанд буда, то ҳол аз назари пажуҳишгарон дур мондааст. Дар ин асар порае аз саҳифаҳои дурахшони корномаи илмии фарзандони тоҷик таҷассум ёфта, баҳаш аз шавоҳиди радиопазири фарҳангофарии миллат маҳфуз мондааст. Умединрем, ки ин асари мондагор ҳарчи зудтар тасҳеху нашр пазирад ва дар муаррифии шукухмандии миллат хидмат намояд.

АДАБИЁТ:

1. ал-Қуръон-ул-карим.-ал-Муҷаммаъ ал-Малик Фаҳӯд литеибоати ал-Мусҳаф аш-шариф.-ал-Мадинат-ул-мунаввара, 1417.
2. Деххудо, Алиакбар. Луғатнома.-Техрон: Интишороти Донишгоҳи Техрон, 1377, дар понздаҳ мӯҷаллад.
3. Зириклий, Ҳайриддин. Қомус-ул-аълом.-Бейрут: Дор-ул-илм ли-л-малойин, 2002, дар ҳашт мӯҷаллад.
4. Ибни Тағрибердӣ. ал-Манҳал-ус-соғӣ ва-л-муставғо баяда-л-воғӣ.-Қоҳира: Ҳайъат-ул-мисрийяти-л-оммати ли-л-кутуб, 1984, дар дувоздаҳ мӯҷаллад.
5. Ибни Тағрибердӣ. ан-Нуҷум-уз-зоҳира фӣ мулуки Мисра ва-л-Қоҳира.-Қоҳира: Вазорат-ус-сақоғати ва-л-иршоди-л-қаъмӣ, 1392, дар шонздаҳ мӯҷаллад.
6. Ибни Касир, Имодуддин Абулғадо Исмоил ибни Умар ибни Касири Димишқӣ. ал-Бидояту ва-н-ниҳоя.-Қоҳира: Дору Ҳичр, 1997, дар бист мӯҷаллад.
7. Ибни Фаҳӯд. Итҳоф-ул-варо биаҳбори Ӯмии-л-қурӯ.-Маккат-ул-мукаррама: Матбаату ҷомиати Ӯмии-л-қурӯ, 1403.
8. Ибни Ҳаҷаҷар ал-Аскalonӣ, Аҳмад ибни Алӣ. ад-Дуран-ул-комина.-Бейрут: Дор-ул-ҷил, дар ҷаҳор мӯҷаллад.
9. Ибни Ҳаҷаҷар ал-Аскalonӣ, Аҳмад ибни Алӣ. Зайлу ад-Дуран-ул-комина.-Қоҳира: Маъҳад-ул-маҳтутот ал-арабӣ, 1412.
10. Ибни Ҳаҷаҷар ал-Аскalonӣ, Аҳмад ибни Алӣ. Инбоу-л-ғумр биабнои-л-ғумр.-Қоҳира: Лаҷнату эҳё ат-туроҳ ал-исломӣ, 1415, дар ҷаҳор мӯҷаллад.
11. Каҳҳола, Ӯмар Ризо. Муъҷам-ул-муаллифин.-Бейрут: Дору эҳё ат-туроҳ ал-арабӣ, 1376, дар понздаҳ мӯҷаллад.
12. Қаратай, Фаҳмӣ Адҳам. Феҳристи дастхатҳои арабии Музейи Тӯпқописарой.-Истамбул, 1976, дар ҷаҳор мӯҷаллад.
13. Муъҷаму ат-ториҳ-ут-туроҳ ал-исломӣ фӣ мактабот ал-олам. Иъдод Алирризо Қарабулут ва Аҳмад Турон Қарабулут.-Қайсаӣ: Дор-ул-ақаба, дар шаш мӯҷаллад.
14. Саҳовӣ, Шамсиҷдин Муҳаммад ибни Абдурраҳмон. ат-Туҳфат-ул-латифа фӣ ториҳи ал-Мадинати-ш-шарифа.-Бейрут: Дор-ул-кутуб ал-илмийя, 1414.
15. Саҳовӣ, Шамсиҷдин Муҳаммад ибни Абдурраҳмон. аз-Завъ-ул-ломеъ.-Бейрут: Дор-ул-ҷил, дар даҳ мӯҷаллад.
16. Суютий, Ҷалолуддин Абдурраҳмон ибни Абӯбакр. Ҳусн-ул-муҳозара фӣ аҳбори Мисра ва-л-Қоҳира.-Бейрут: Дор-ул-кутуб ал-илмийя, 1418.
17. Таббоҳ, Муҳаммад Роғиб. Иълом-ун-нубало биториҳи Ҳалаби-ш-шахбо.-Ҳалаб: Дор-ул-қалам ал-арабӣ, 1408.
18. Тамимӣ, Тақиуддин ибни Абдулқодир. Табакот-ус-санӣя фӣ тароҷими-л-ҳанафийя.-Риёз: Дор ар-Рифоӣ, 1403.
19. Улаймӣ, Абуляман Абдурраҳмон ибни Муҳаммад. ал-Унс-ул-ҷалил биториҳи-л-Қудси ва-л-Ҳалил.-Умон-Ҳалил: Данис, 1420.
20. ал-Ҳучандӣ, Муҳаммад ибни Муҳаммад ибни Муҳаммад. Равзат-ул-мулук, дастхати шумораи A1511 аз китобхонаи Музейи Тӯпқописарой, маҷмуаи Аҳмади солис.
21. Ҳалабӣ, Комил ибни Ҳусайн. Наҳр-уз-захаб фӣ ториҳи Ҳалаб.-Ҳалаб: Дор-ул-қалам, 1419.
22. Ҳусайнӣ, Усмонӣ, Муҳаммад ибни Абдурраҳмон. Ториҳу Сафад.-Димишқ: Таквин, 2009.
23. Шавконӣ, Қозӣ Муҳаммад ибни Алӣ. Бадр-ут-толеъ.-Бейрут: Дор-ул-кутуб ал-илмийя, 1418.
24. Шиҳобӣ, Қутайба. Муъҷаму Димишқ ат-ториҳӣ.-Димишқ: Вазорат-ус-сақоға, 1999.

REFERENCES:

1. Al-Qur'an-ul-karim.-Al-Mujamma' al-Malik Fahd litibaati al-Mushaf ash-sharif.-Al-Madinat-ul-munawwara, 1417.
2. Dekhudo, Aliakbar. Dictionary.-Tehran: Tehran University Publications, 1377, in fifteen volumes.
3. Zirikli, Khairuddin. Qamus-ul-'alom.-Beirut: Dar-ul-ilm li-l-maloyin, 2002, in eight volumes.
4. Ibni Taghriberdi. al-Manhal-us-safi wal-al-mustawfa baada-l-wafi.-Cairo: Hayat-ul-misriyati-l-ommati li-l-kutub, 1984, in twelve volumes.
5. Ibni Taghriberdi. an-Nujum-uz-zahira fi muluki Misra wal-al-Qahira.-Cairo: Wazarat-us-saqafati wal-al-irshadi-l-qawmi, 1392, in sixteen volumes.
6. Ibni Kathir, Imaduddin Abulfada Ismail ibn Umar ibn Kathir of Damascus. al-Bidayat wa-n-nihaya.-Cairo: Daru Hijr, 1997, in twenty volumes.
7. Ibni Fahd. Ithāf-ul-warā bi'khāborī Ummī-l-qūrā.-Maqqat-ul-mukarramah: Matba'at-ul-qūrā society, 1403.
8. Ibni Hajar al-Asqalānī, Ahmad ibni 'Alī. ad-Durār-ul-kamina.-Beirut: Dar-ul-Jīl, in four volumes.
9. Ibni Hajar al-Asqalānī, Ahmad ibni 'Alī. Zaylu ad-Durār-ul-kamina.-Cairo: Maḥād-ul-mahtūt al-'Arabiyyah, 1412.
10. Ibni Hajar al-Asqalānī, Ahmad ibni 'Alī. Inbou-l-ghumr biabnoi-l-umr.-Cairo: Lajnatu ehyo at-turas al-islami, 1415, in four volumes.
11. Kahhola, Umar Riza. Mu'jam-ul-muallifin.-Beirut: Daru ehyo at-turas al-arabi, 1376, in fifteen volumes.
12. Karatay, Fahmi Adham. Catalogue of Arabic Manuscripts in the Topkapi Saray Museum.-Istanbul, 1976, in four volumes.
13. Mu'jamu at-tarikh-ut-turas al-islami fi maktabat al-'olam. İdad Alirriza Qarabulut and Ahmad Turan Qarabulut.-Qaysari: Dar-ul-Aqaba, in six volumes.
14. Sahowi, Shamsiddin Muhammad ibn Abdurrahman. at-Tuhfat-ul-latifa fi tarikhi al-Madinati-sh-sharifa.-Beirut: Dar-ul-kutub al-ilmiyya, 1414.
15. Sahowi, Shamsiddin Muhammad ibn Abdurrahman. az-Zaw-ul-lame.-Beirut: Dar-ul-Jil, in ten volumes.
16. Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman ibn Abubakr. Husn-ul-muhazarah fi akhbari Misra wal-Qahira.-Beirut: Dar-ul-kutub al-ilmiyya, 1418.
17. Tabbah, Muhammad Raghib. Ilam-un-nubala bitarikhi Halab-ish-shahba.-Aleppo: Dar-ul-qalam al-arabi, 1408.
18. Tamimi, Taqiuddin ibn Abdulqadir. Tabaqat-us-saniyya fi tarajimi-l-hanafiya.-Riyadh: Dar ar-Rifai, 1403.
19. Ulaymi, Abulyaman Abdurrahman ibn Muhammad. al-UNS-ul-jalil bitarihi-l-Qudsi wal-l-Khalil.-Uman-Khalil: Danis, 1420.
20. al-Khujandi, Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad. Rawzat-ul-muluk, manuscript number A1511 from the library of the Topkapi Saray Museum, Ahmad Salis collection.
21. Halabi, Kamil ibn Husayn. Nahr-uz-dhahab fi tarikhi Aleppo.-Aleppo: Dar-ul-Qalam, 1419.
22. Husayni Usmani, Muhammad ibn Abdurrahman. Tarikhu Safad.-Dimamis: Takwin, 2009.
23. Shawqani, Qazi Muhammad ibn Ali. Badr-ut-Tali'.-Beirut: Dar-ul-kutub al-ilmiyya, 1418.
24. Shihabi, Qutayba. Mu'jamu Dimishq at-tarihi.-Dimashq: Ministry of Culture, 1999.